



«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректори Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон
доктори илмҳои техникӣ, профессор
Назарзода Ҳ.Ҳ.
» 05 соли 2023

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ПЕШБАР

ба диссертасияи Хайруллоев Фаррух Нематуллоевич дар мавзӯи
«Баҳодиҳӣ ва суғуртакуни хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандагӣ»
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси
08.00.04.01 - Иқтисодиёти саноат ва энергетика

1. Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқоти диссертационӣ. Дар соҳтори баҳшҳои коркарди соҳаи саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ҷойҳои муҳимро саноати боғандагӣ ишғол менамояд. Аз рӯи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 шумораи корхонаҳои нассочӣ ва дузандагӣ дар ҷумҳурӣ 414 адад ё 17,3%-и шумораи умумии корхонаҳои саноатии мамлакатро ташкил дода, ҳиссаи маҳсулоти истеҳсолкардаи ин корхонаҳо ба 4 096 млн. сомонӣ ё 10,5%-и маҳсулоти умумии саноати ҷумҳурӣ баробар шудааст.

Зарурати таъмини устувории фаъолияти корхонаҳои саноати боғандагӣ истифодаи усулҳои мушахҳаси идоракуни хавфҳоро талаб мекунад, ки дар байни онҳо нақши асосиро усули суғуртакунӣ мебозад, зеро маҳз он имкон медиҳад, ки хавфҳо аз ҳолати номуайянӣ ба объекти ҳимояи суғуртавӣ табдил дода шаванд. Суғурта кафолати рушди мунтазами раванди истеҳсол ва фурӯши маҳсулотро таъмин менамояд, зеро зарари ба корхона расонидашуда аз ҳисоби заҳираҳои ташкилоти суғуртавӣ, бидуни сарф кардани маблағҳои худи корхона ба ин мақсадҳо ё бе интизории чудо кардани заҳираҳо аз дигар сарчашмаҳо, ҷуброн карда мешавад.

Дар шароити ноустувор ва зудтағирибандаи мусоири иқтисодӣ яке аз вазифаҳои муҳимми фаъолияти корхонаҳои саноати боғандагӣ баҳодиҳии сифатӣ ва микдории хавфҳо ва суғуртакуни онҳо ба шумор меравад. Зарурати асосноккунии назариявии усулҳои баҳодиҳии хавфҳо ва суғуртакуни онҳо дар корхонаҳои саноати боғандагӣ, душвории ҳалли ин вазифаҳо дар амал муҳиммияти мавзӯи таҳқиқоти диссертационии Хайруллоев Ф.Н., ҳадаф, вазифаҳо ва соҳтори онро муайян менамояд.

2. Мақсади таҳқиқоти диссертационӣ. Мақсади таҳқиқоти диссертационӣ асосноккунии назариявӣ ва таҳияи тавсияҳои амалӣ оид ба такмили усулҳо ва механизми баҳодиҳии хавфҳо ва суғуртакуни онҳо дар корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

3. Сохтор ва мундариҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Диссертатсиия тақризшаванд сохтори пайгирана дошта, ба мантиқи аз тарафи умум эътирофшудаи таҳқиқоти илмӣ тобеъ аст. Сохтор ва ҳачми кори диссертатсионӣ бо ҳадаф, вазифаҳо ва мантиқи дохилии таҳқиқот муайян карда шудаанд. Диссертатсиия аз мӯқаддима, се боб, хулоса, тавсияҳои амалӣ, руйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад.

Дар **муқаддима** мубрамияти мавзӯи таҳқиқшаванд асоснок карда шуда, мавзӯъ, вазифаҳо ва объекти таҳқиқот инъикос ёфта, навгониҳои илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии диссертатсиия нишон дода шудааст.

Дар боби якуми диссертатсиия - «**Асосҳои назариявӣ-методии баҳодиҳӣ ва сугуртакуни хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагӣ**», моҳияти иқтисодӣ, мазмун ва таснифи хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагӣ, асосҳои методии баҳодиҳӣ ва сугуртакуни хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагӣ, таҷрибаи байналхалқии сугуртакуни хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагӣ таҳқиқ шудааст (саҳ. 17-69).

Муаллиф дуруст таъкид менамояд, ки «Хавфҳо дар фаъолияти ҳар як корхона, новобаста аз намуди фаъолият, шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва муҳлати мавҷудият дар бозор, ба вучуд омада, таҳлил, назорат ва ҷустуҷуи роҳҳои мувофиқи ҳалли худро дар соҳаи идоракунӣ тақозо мекунанд. Барои он, ки фаъолияти корхона дар бозор на танҳо идома ёбад, балки мавқеи худро мустаҳкам кунад, роҳбари корхона бояд хавфҳоро саривакт. муайян ва арзёбӣ намояд, инчунин барои кам кардани онҳо қарорҳои асосноки идоракунӣ қабул кунад» (саҳ. 17).

Ба андешаи муаллиф «байни мағҳумҳои «хавф» ва «фоида» алоқаи мустақим мавҷуд буда, агар сатҳи хавф паст бошад, эҳтимоли гирифтани фоида кам мешавад ва чӣ қадаре сатҳи хавф баланд бошад, ҳачми фоидаи интизорӣ ҳамон қадар зиёд мешавад» (саҳ. 24). Дар саҳифаи 25-уми диссертатсиия муаллиф ба таври схема вобастагии хавф ва фоидаро тасвир кардааст (расми 1.1.1), ки ҷолиби диққат аст.

Муаллиф таърифҳои гуногуни мағҳуми хавфро аз нигоҳи муҳаққиқони хориҷиву ватанӣ омӯхта, муҳумтарини онҳоро ҳамчун хулосаи мазмуну мундариҷаи хавф дар шакли ҷадвал (ҷадвали 1.1.2) тасвир кардааст. Дар асоси омӯзиши равишҳои гуногун оид ба моҳияти хавф, унвонҷӯ Хайруллоев Ф.Н. мағҳуми «хавф»-ро чунин таъриф додааст: «хавф - ин ҳолати номуайянӣ, номувофиқатии натиҷаи воқеӣ аз нақшаи пешбинишуда, эҳтимоли гирифтани ё зарар ё фоида мебошад» (с. 31). Мояд чунин таърифи муаллиф розӣ ҳастем, зеро ин таъриф мағҳум ва моҳияти мағҳуми хавфро ба таври мушахҳас, фаҳмо ва васеъ ифода намудааст. Муаллиф хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагиро вобаста аз муҳити пайдошавиашон ба ду гурӯҳи калон, яъне дохилӣ ва берунӣ, ҷудо карда, таснифи хавфҳои корхонаи саноатиро дар расми 1.1.3 таҳия кардааст, ки аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дорад.

Унвонҷӯ дуруст қайд намудааст, ки усулҳои баҳодиҳии хавфҳоро дар корхонаҳои саноати боғандагӣ ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст:

сифатӣ ва миқдорӣ (саҳ.). Моҳият ва хусусиятҳои хосу фарқунандай ин усулҳо дар диссертатсия ба таври васеъ таҳқиқ шудааст (саҳ. 35-41). Тарафҳои пуркуват ва заифи SWOT-таҳлил дар ҷадвали 1.2.1 инъикос карда шудаанд (саҳ. 38).

Дар асоси омӯзиши «Модели ҳамгирой»-ӣ COSO муаллиф модели идоракуни хавфҳоро таҳия намудааст, ки хело муҳим буда, дар раванди идоракуни хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандӣ истифода кардан хело манфиатовар мебошад (саҳ. 57). Дар асоси таҳлили ҷиҳатҳои институтионалии фаъолияти системаи суғуртаи хавфҳои касбӣ дар мамлакатҳои ҷаҳон муаллиф се модели системаи суғуртаи мазкурро ҷудо кардааст: модели давлатӣ; модели хусусӣ-давлатӣ; модели суғуртакунӣ дар асоси масъулияти корфармо (саҳ. 60). Муаллиф суғуртаи хавфҳои саноатиро дар мамлакатҳои ҳориҷӣ ба таври васеъ таҳлил карда, хусусиятҳои хос ва афзалияти намудҳои асосии суғуртаи хавфҳои саноатиро муайян кардааст.

Дар боби дуюми диссертатсия - **«Хусусиятҳои баҳодиҳӣ ва суғуртакуни хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**, фаъолияти корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил ва арзёбӣ карда шуда, таъсири хавфҳо ба фаъолияти корхонаҳои мазкур, инчунин суғуртакуни хавфҳо дар ин корхонаҳо баҳогузорӣ карда шудааст (саҳ. 70-116).

Дар ин боби диссертатсия уновонҷӯ тавонистааст ҳиссаи саноати боғандагиро дар таркиби нишондиҳандаҳои асосии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил ва арзёбӣ карда, муайян намояд, ки шумораи корхонаҳои саноати боғандагӣ дар соли 2021 ҳамагӣ 414 ададро ташкил намудааст, ки ин нишондиҳанда назар ба соли 2016 ба андозаи 62 адад ё 17,6% бештар мебошад (саҳ. 72). Муаллиф дуруст қайд намудааст, ки «яке аз самтҳои асосии рушди саноати боғандагӣ дар доираи саноатикунонии босуръати кишвар аз таъмини рушди саноати нассочӣ ва қолинбоғӣ, маҳсусан гузариш аз содироти пахтаи хом ба маҳсулоти ниҳоӣ вобастагии зиёд дорад» (саҳ. 80).

Дар боби дуюми диссертатсия муаллиф таъсири хавфҳоро ба фаъолияти корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳодиҳӣ кардааст. Муаллиф омилҳои берунӣ ва дохилии ба сатҳи идоракуни хавфҳои корхонаҳои боғандагӣ таъсиррасонандаро муайян карда, онҳоро дар ҷадвали 2.2.1 инъикос намудааст (саҳ. 81), ки ҷолиби диққат мебошад.

Муайян кардани сабабҳои асосии пайдоиши хавфҳои молиявии корхонаҳои саноати боғандагӣ ба унвонҷӯ Хайруллоев Ф.Н. имкон дод, ки бо истифода аз усулҳои иқтисодӣ-омории дараҷабандии пешакӣ муқаррарнашуда (дараҷабандии априори)-и омилҳо, натиҷаҳои баҳодиҳии экспертиро коркард намояд (ҷадвали 2.2.2) (саҳ. 86). Дар асоси таҳияи диаграммаи дараҷаи омилҳои ба сатҳи хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсиррасонанда (расми 2.2.2) (саҳ. 92)

муаллиф муайян кардааст, ки ба сатҳи хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири бештарро омилҳои зерин мерасонанд: X12 - номӯътадилии системаи бонкӣ, X3 - баланд шудани сатҳи таваррӯм, X6 - сатҳи баланди фарсудашавии воситаҳои асосӣ, X2 - нокифоягии заҳираҳои молиявӣ, X14 - сатҳӣ татбиқи технологияҳои инноватсионӣ, X13 - буҳрони иқтисодӣ.

Ҳадафи пешгирифта дар доираи боби дуюми диссертатсия, алалхусус дар зербоби 2.3, ба унвонҷӯ Ҳайруллоев Ф.Н. имкон фароҳам овард, ки модели баҳодиҳии самаранокии сугуртакунӣ ва худсуғуртакунии хавфи молиявиро дар мисоли корхонаҳои саноати боғандагии ватанӣ таҳлил карда, муайян намояд, ки вобаста ба ҳолати молиявӣ ва таъсири омилҳои хавф барои ҶДММ “Иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик” усули сугуртакунӣ ва барои ҶСК “Боғандай Норак” истифодаи усули худ сугуртакунӣ самаранокии баланди иқтисодӣ дорад.

Дар боби сеюми диссертатсия - «**Такмили механизми баҳодиҳӣ ва сугуртакунии хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон**», самтҳои такмили усулҳои баҳодиҳии хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандагӣ дар асоси равиши эҳтимолият, такмили механизми сугуртакунии хавфҳо дар корхонаҳои мазкур таҳқиқ шуда, амсилаи иқтисодӣ-риёзии рушди соҳаи саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити номуайянӣ ва хавфҳо таҳия карда шудааст (саҳ. 117-154).

Дар боби хотимавии диссертатсия муаллиф усулҳои баҳодиҳии хавфҳоро дар корхонаҳои саноати боғандагӣ дар асоси равиши эҳтимолият такмил дода, марҳилаҳои баҳодиҳии хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагиро дар шакли расм ифода намудааст (расми 3.1.1) (саҳ. 118). Муаллиф дуруст қайд кардааст, ки «ҳадафҳои асосии баҳодиҳии хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандагӣ инҳо мебошанд: афзун намудани ҳаҷм ва сифати истеҳсолот; баланд бардоштани сифати фурӯши маҳсулот; баланд бардоштани сатҳи нишондиҳандаҳои молиявӣ» (саҳ. 120).

Таҳияи схемаи таъсири тарафайни коэффициентҳо ва омилҳои хавфҳо (расми 3.1.3) ба муаллиф имкон додааст пешниҳод намояд, ки тавассути гузаронидани таҳлили коэффициентӣ омилҳои хавфҳо муайян карда шаванд. Дар асоси таҳияи қолиби (матритсаи) муайян кардани дараҷаи хавфҳо муаллиф ба хулосае омадааст, ки «Дар ҳолатҳое, ки хавф ду ё зиёда оқибати (натиҷаи) вазнин дорад, ҳарду оқибат алоҳида баҳогузорӣ карда мешавад» (саҳ. 126).

Муаллиф дуруст қайд намудааст, ки усулҳои идоракуни хавфҳоро дар корхонаҳои саноати боғандагӣ ба чор гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст: дуршавӣ аз хавфҳо; пешгирикуни хавфҳо; тақсимкуни хавфҳо; паст намудани сатҳи хавфҳо (саҳ. 129). Барои самаранок ва оқилона ташкил намудани механизми идоракуни хавфҳо муаллиф алгоритми сугуртакунии хавфҳои корхонаи саноати боғандагиро таҳия кардааст (расми 3.2.1) (саҳ. 133), ки дар ҳолати истифода шудан метавонад ба

корхонаҳои мазкур кумаки амалӣ расонида, дар талоғии зарари суғуртавӣ саҳми муайяне гузорад. Яке аз ҷиҳатҳои муҳимми диссертатсияи тақризшаванда он аст, ки муаллиф тавонистааст Барномаи маҷмӯии суғуртакуни хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намояд (ҷадвали 3.2.1) (саҳ. 142), ки дар муқоиса ба суғуртакуни умумӣ афзалиятҳои зиёд дорад.

Таҳлили динамика ва дурнамои нишондиҳандаҳои соҳаи саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муаллиф имкон додааст амсилаи иқтисодӣ-риёзии рушди соҳаи саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шароити номуайяни ҳавфҳо таҳия намояд (ҷадвали 3.3.5), ки хело ҷолиби диққат буда, арзиши илмӣ ва амалӣ дорад.

Дар **хulosai** диссертатсия натиҷаи таҳқиқот ва тавсияву пешниҳодҳои хусусияти назариявӣ ва амалидошта инъикос гардидаанд

4. Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳои самтҳои илм, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод гардидааст.

Диссертатсия ба бандҳои 16. Ташаккули механизмҳои рушди устувори иқтисодиёти соҳаҳои саноат ва комплекси сузишвори ёнергетикӣ. Баҳодиҳӣ ва суғуртакуни хавфҳои субъектҳои ҳочагидории соҳаҳои саноат ва комплекси сузишвори ёнергетикӣ. 25. Диверсификатсияи истеҳсолоти саноатӣ ва васеъ намудани сиёсати корхонаҳои саноатӣ оид ба зиёд намудани номгӯи маҳсулот. 26. Механизмҳои воситаҳои ташаккули системаи самараноки бехатарии иқтисодии корхонаҳо ва соҳаҳои саноат ва комплекси сузишвори ёнергетикӣ. 32. Механизмҳои идоракуни арзиши бозории корхонаҳои саноат ва ёнергетика. Қабули қарорҳо дар соҳаи идоракуни арзиши бозорӣ Шиносномаи ихтисоси 08.00.04.01 - Иқтисодиёти саноат ва ёнергетика, ки бо қарори раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, мутобиқ аст.

5. Навгонии илмии натиҷаҳои хulosavу пешниҳодҳои таҳқиқоти диссертационӣ. Навгонии илмии таҳқиқот аз таҳияи заманаи назариявӣ-методӣ ва тавсияҳои амалӣ иборат мебошад, ки барои такмили усулҳо ва механизми баҳодиҳии хавфҳо ва суғуртакуни онҳо дар корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамоянд. Боиси қайд аст, ки аз ҷониби муаллиф ба ҳимоя нуқтаҳои зерини назариявӣ, методӣ ва амалии таҳқиқот пешниҳод гардидаанд, ки дорои хусусиятҳои навгонии илмӣ мебошанд:

- дар заманаи омӯзиши паҳлуҳои назариявӣ-методӣ унсури ҷудонашаванда ва ногузир будани хавфҳо дар фаъолияти корхонаҳои саноати боғандагӣ асоснок карда шуда, таърифи мағҳумҳои “хавф”, “хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагӣ” ва “суғуртакуни хавфҳо” аз ҷониби муаллиф пешниҳод шудааст;

- бо истифода аз нишонаҳои гуногун муаллиф хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагиро тасниф карда, хавфҳои асосии ба фаъолияти корхонаҳои мазкур ҳосро чудо намудааст;
- дар рисола муайянкуни хавфҳо бо истифодаи усулҳои баҳодиҳии хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандагӣ бо ду тарз: баҳодиҳии сифатии хавфҳо бо назардошти муайян намудани омилҳо, сабабҳо ва намудҳои хавфҳои имконпазир ва баҳодиҳии миқдории хавфҳо чун усули мураккаб арзёбии аддии эҳтимолият ва оқибати хавфҳоро гузаронида шудааст;
- бо истифодаи усули баҳодиҳии эксперти матритсаи дараҷаҳои таъсири гурӯҳи омилҳо ба сатҳи хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудааст;
- дар асоси модели Хаустон самаранокии иқтисодии суғуртакунӣ ва ҳудсуғуртакунӣ дар ду корхонаи саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳогузорӣ карда шудааст;
- алгоритми суғуртакунӣ ва барномаи маҷмӯии суғуртакунии хавфҳои корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст;
- тавассути таҳияи амсилаи иқтисодӣ-риёзии рушди соҳаи саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити номуайянӣ ва хавфҳо дурнамои нишондиҳандаҳои соҳаи саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 пешгӯй карда шудааст.

6. Асоснокӣ ва эътимоднокии хулоса ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда. Асоснокии нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, хулосаву тавсияҳои дар диссертатсия оварда шуда бо омӯзиш ва таҳлили асарҳои илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба масъалаҳои баҳодиҳӣ ва суғуртакунии хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандагӣ дар шароити номуайянӣ ва хавф, бо дақиқии маълумот, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот, инчунин истифодаи усулҳои таҳқиқоти умумиилмӣ тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назарӣ ва амалӣ таҳия шудааст

7. Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.

Аҳамияти илмии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифода меёбад, ки онҳо ба такмили механизми баҳодиҳӣ ва суғуртакунии хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудаанд. Аҳамияти амалии рисолаи диссертатсионӣ дар он аст, ки дар асоси тавсияҳои пешниҳодшуда маҷмуи тадбирҳо оид ба такмили механизми баҳодиҳӣ ва суғуртакунии хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудаанд.

Натиҷаҳои илмии дар ҷараёни таҳияи диссертатсия бадастовардашуда дар таҳқиқотҳои оянда, ки ба самти баҳодиҳӣ ва суғуртакунии хавфҳо дар

корхонаҳои саноати бофандагӣ нигаронида шудаанд, истифода бурда мешаванд.

Нуқтаҳои илман асосноккардашуда ва хулосаю пешниҳодҳои диссертатсия метавонанд барои омодасозии заминаҳои методӣ ва ҷиҳатҳои амалии барномаҳои қутоҳмуддат ва дарозмуддати Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти идоракуни хавфҳои корхонаҳои саноатӣ истифода карда шаванд.

8. Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Натиҷаҳои таҳқиқот дар 16 мақолаи илмии муаллиф, аз он ҷумла 7 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидаанд. Мақолаҳои илмии чопшудаи муаллиф мазмуни муҳтасари таҳқиқоти диссертациониро инъикос менамоянд.

9. Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талабот.

Диссертатсияи тақризшавандада ба бандҳои меъёрҳои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм, омодасозии диссертатсия ва экспертизаи диссертатсия дар Шӯрои диссертационӣ ва дигар талаботи Низомномаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267, тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад

10. Эроду тавсияҳо оид ба диссертатсия. Новобаста аз дастовардҳои мазкур, дар таҳқиқоти диссертационӣ баъзе камбудию норасоиҳо ва ақидаҳои баҳснок ҷой доранд, ба монанди:

1. Дар боби якуми диссертатсия масъалаи баҳодиҳии хавфҳо дар корхонаҳои саноати бофандагӣ ба таври пурра ва муфассал гузаронида нашудааст.

2. Дар рисола муаллиф зарурат ва аҳамияти баҳодиҳии хавфҳоро дар корхонаҳои саноати бофандагӣ арзёбӣ кардааст, вале мутаасифона сабабҳову омилҳои пайдоиш ва хусусиятҳои хоси хавфҳоро дар ин корхонаҳоро мушахҳас нишон надодааст.

3. Агар дар раванди суғуртакунии хавфҳои корхонаҳои саноати бофандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти оморӣ ва мисолҳои мушахҳас пешниҳод карда мешуданд, қимати илмии таҳқиқоти анҷомдодашуда боз ҳам баландтар мегардид.

4. Сифати илмии таҳқиқоти диссертационӣ боз ҳам баландтар мегардид, агар муаллиф дар он моҳият ва аҳамияти амсилаи иқтисодӣ-риёзии рушди соҳаи саноати бофандагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шароити номуайянӣ ва хавфҳо, ки худ таҳия кардааст, бештару хубтар шарҳ медод.

5. Дар диссертатсия масъалаи омодасозии риск-менечеронро, ки дар баҳодиҳии хавфҳо ва сугуртакуни онҳо нақши муҳим ва ҳалкунанда мебозанд, дур аз диди назари муаллиф мондааст.

6. Дар рисолаи диссертационӣ баъзе иштибоҳҳои имлой ва техниқӣ диде мешаванд.

Аммо эроду дархостҳои мазкур қимати назариявию илмии таҳқиқоти диссертациониро коҳиши намедиҳанд. Дар маҷмуъ диссертатсия таҳқиқи чиддии илмӣ буда, мустақилияти муаллифро дар пажуҳиш ва ҳалли масъалаҳои илмии такмили баҳодиҳӣ ва сугуртакуни хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандагӣ ифода мекунад.

11. Мутобиқати мазмуни автореферат бо мазмуни диссертатсия. Автореферати диссертатсия мазмуни асосии таҳқиқи диссертациониро инъикос намуда, дар он тавсифи умумӣ ва муҳтавои асосии диссертатсия, навгонии илмӣ, хулоса ва пешниҳодҳо, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ, феҳристи интишороти илмии муаллиф вобаста ба мавзӯи таҳқиқот ҷой дода шудааст.

Хулосаи ҷамъбастӣ оид ба диссертатсия

Диссертатсияи тақризшавандада кори илмию таҳассусии анҷомёфта буда, ба муаллиф мӯяссар шудааст, ки вазифаҳои гузашташударо муваффақона иҷро намояд.

Рисолаи тақризшавандада дар мавзӯи «**Баҳодиҳӣ ва сугуртакуни хавфҳо дар корхонаҳои саноати боғандагӣ**» ба талаботи Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳияи рисолаи номзадӣ, бандҳои 31 ва 33-юми «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгу буда, дар сатҳи баланди илмӣ, назариявӣ ва методологӣ таҳия гардида, масъалаҳои муҳими илмӣ ҳалли ҳудро ёфтаанд ва бинобар ин, муаллифи он Ҳайруллоев Фарруҳ Нематуллоевич сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.04.01 - Иқтисодиёти саноат ва энергетика мебошад.

Тақриз дар кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон баррасӣ ва тасдиқ карда шудааст.


Дар маҷlis оид ба муҳокимаи масъалаи мазкур 17 нафар омӯзгорон иштирок доштанд. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 17 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - нест (протокол № 10 аз 25.05.2023 тасдиқ гардидааст).

Раиси ҷаласа:

Мудири кафедраи фаъолияти бонкии

Донишгоҳи давлатии тиҷорати

Тоҷикистон, н.и.и, и.в., дотсент

 **Ҳалимов Л.М.**

Ташхисгар:

н.и.и., дотсенти қафедраи фаъолияти бонкии

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

н.и.и., дотсент

Б.Ф. Исупова Исупова Б.Ф.

Котиби ҷаласа:

н.и.и., и.в.дотсент

Абдуллоев

Абдуллоев А.Б.

Имзои Ҳалимов Л.М., Исупова Б.Ф., ва Абдуллоев А.Б.-ро тасдиқ
менамоям.

Сардори шуъбай қадрҳо

ва корҳои маҳсуси ДДТТ

С.С. Пиризода С.С.



Суроға: 734061, Ҷумҳурий Тоҷикистон, ш.Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ 1/2.

www.tguk.tj, Email: mail@ddtt.tj; tguk@mail.ru

Телефон: +992(37) 234-83-46, +992(37) 234-85-46